

**ДУШАНБЕ, 24.07.2021 /АМИТ «Ховар»/.** 24-уми июли соли равон, тибқи мувофиқаи каблии раисони ҷамоатҳои Чоркӯҳи шаҳри Исфара ва Оксойи ноҳияи Боткени, сокинони шаҳри Исфара ба тоза намудани мавзеи Куммазори маҳаллаи И.Файзуллоевӣ ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи шурӯъ намуданд.

Тавре АМИТ «Ховар» бо истинод ба Маркази матбуоти Кӯшунҳои Сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, соати 9:30 беш аз 20 нафар сокинони деҳаи Коктоши ҷамоати Оксойи ноҳияи Боткени Ҷумҳурии Қирғизистон ба мавзеи наздисарҳади Куммазор маҳаллаи И.Файзуллоевӣ ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи шаҳри Исфара омада, бо шаҳрвандони Тоҷикистон муноқишаи лафзӣ намуданд. Сипас шаҳрвандони Ҷумҳурии Қирғизистон ба тарафи шаҳрвандони ЧТ сангпартоӣ карданд.

Бо мақсади ҳалли қазияи мазкур ба ҷойи ҳодиса сарҳадбонони ҳар ду ҷониб ҳозир шуданд. Сарҳадбонони Қирғизистон бар хилофи талаботи муқаррароти банди 4-уми Меморандум оид ба ҳамдигарфаҳмӣ байни КДАМ ЧТ ва КДАМ ЧК (ш.Тошканд, 07.11.2019), Протоколи мулоқоти қорӣи Фармондеҳони КС ЧТ ва ЧК аз 20.06.2007 ва дигар созишномаҳои баимзорасида амали ғайриқонунии сокинони деҳаи Коктошро дастгирӣ намуда, бе ягон асос нисбат ба шаҳрвандон ва сарҳадбонони Тоҷикистон аз силоҳи оташфишон истифода карданд. Марзбонони тоҷик ба амали ғайриқонунии сарҳадбонони қирғиз ҷавобан тир кушоданд.

Изҳороти Ҳадамоти марзбонии КДАМ Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба қарор доштани мавзеи Куммазор дар ҳудуди ин кишвар, ки дар сомонҳои қирғизӣ нашр гардидааст, асоси ҳуқуқӣ надорад. Зеро, тибқи ҳуҷҷатҳои тақсимоии милли-ҳудудии солҳои 1924-1927 ва маводҳои комиссияи паритетии соли 1989 минтақаи мазкур (координатҳои топографии 39° 57' 00", 70° 33' 00") пурра ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад.

Ҳулосаи саросемавор ва ҳамзамон сарфи назар кардани меъёрҳои ҳуқуқии тибқи талаботи муқарраргардидаи муносиботи байналхалқӣ қабулшуда дар масъалаи мансубияти ҳудудӣ ва эълони шитобқорона ва яктарафаи қазияҳои сарҳадӣ дар ВАО, ба манфиати дарки дурусти масъала ва эҷоди боварии тарафайн хизмат нахоҳад кард.

Намояндагони Ҳадамоти марзбонии КДАМ ЧК бар хилофи банди 6-уми Протоколи

мулоқоти роҳбарони комиссияҳои байниҳукумати ҶТ ва ҶК оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ аз 05.06.2021 (Карамик) ахбори бо ҷониби Тоҷикистон мувофиқа нашударо паҳн намуданд.

Масъалаи зикргардида мавриди баррасӣ ва таҳқиқи намояндагони расмии мақомоти дахлдори Тарафҳо қарор дорад.